

37829 - Намози таровехро пеш аз намози хуфтан хондааст!

савол

Ба масцид дертар дохил шудам ва б ракъати намози таровех аз ман фавт шуд. Баъди таровех намози хуфтанро хондам. Пас оё бар ман зарур аст, ки шаш ракъати таровехро ки аз ман фавт шуд, адо намоям?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Гузоштани намози таровех пеш аз намози хуфтан кори дуруст нест. Шумо метавонистед бо нияти хуфтан ба ҷамоъат ҳамроҳ шавед ва агар имом баъди ду ракъат салом бидиҳад, бархоста ду ракъати боқимондаашро адо мекардед. Намози шаб (қиём) пеш аз хуфтан хонда намешавад, балки баъди хуфтан, пас аз суннати ротибаи хуфтан хонда мешавад. Он намозе, ки пеш аз хуфтан гузоштед, намози нофила ҳисобида мешавад, на намози шаб (қиём).

Шайх Абдулазиз ибни Боз пурсида шуд:

Агар мусулмон ба масцид ояд ва ҷамоъат намози таровехро хонда истода бошанду ва ў то ҳол намози хуфтанро нахонда бошад, оё метавонад бо нияти хуфтан, бо ҳамроҳи онҳо намоз бихонад?

Дар ҷавоб гуфт:

Мувофиқи саҳеҳтарин дидгоҳи донишмандон, ҳеч боке надорад, ки бо нияти хуфтан, бо ҳамроҳи онҳо намоз бихонад. Пас ҳар гоҳ имом салом бидиҳад, аз ҷои худ бархоста, ду ракъати боқимондаашро комил менамояд.

Зоро дар "Саҳиҳайн" (Саҳиҳ-и Бухорӣ ва Муслим) аз Муоз ибни Ҷабал (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) собит шудааст, ки ў бо ҳамроҳии паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) намози хуфтанро меҳонд, сипас ба назди қавми худ бармегашту, ҳамон намозро

ба онон меҳонд (ба онон имоматӣ мекард). Ин кори Муозро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) инкор накард. Аз ин хотир, иқтидиои фарзхонанда ба нафлгузор ҷоиз аст. (Яъне хуфтане, ки Муоз ба қавмаш имоматӣ мекард, барои ў нафл буд, зоро ў бо ҳамроҳи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) хуфтанро адо намуда буд. Аммо барои қавмаш фарз буд, зоро онон пеш аз ин хуфтанро нахонда буданд). Инчунин, дар ҳадисҳои саҳех омадааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар баъзе анвои намози хавф ба гурӯҳе ду ракъат намоз гузошта, салом медод ва сипас ба гурӯҳи дигаре боз ду ракъат меҳонду салом медод, ки ду ракъати аввалий барои ў намози фариза буд, аммо ду ракъати баъдӣ барои ў нофилада буд, аммо барои онон фариза буд. Аллоҳ соҳиби тавфиқ аст.

"Маҷмӯу фатово"-и Шайх Ибни Боз (12/181).

Инчунин Шайх Ибни Боз гуфтааст:

Суннат ин аст, ки намози таҳаҷҷуд дар Рамазон ва ғайри Рамазон баъд аз суннати ротибаи хуфтан гузошта шавад, чуноне, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) онро анҷом медод. Намози таҳаҷҷуд дар масҷид гузошта шавад, ё дар хона, ҳеч фарқе байни он вуҷуд надорад.

"Маҷмӯу фатово"-и Шайх Ибни Боз (11/368).

Аммо дар мавриди ракъатҳои намози таровех, ки аз шумо фавт гардид, шумо ихтиёр доред, агар бихоҳед, онҳоро адо менамоед ва агар бихоҳед, онҳоро тарк мекунед. Намози таровех нофилада ҳисоб меравад, қазои он воҷиб нест, чуноне ки қазои намози панҷагона воҷиб аст.

Аллоҳ донотар аст.